



100 саволҳои муҳим барои ҳар як гуфтушунид

аз тарафи Friedhelm Wachs, Институти Аврупои Намозинтихоботӣ

Tadschikische Erstausgabe

Titel: 100 саволҳои муҳим барои ҳар як гуфтушунид

© 2018 Friedhelm Wachs

Umschlag/Illustration: Friedhelm Wachs

Autor: Friedhelm Wachs

Die Originalausgabe erschien 2018 im

Verlag: Metropolis Medien Verlags GmbH, Leipzig

ISBN: 978-3-7479-0140-3

Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.d-nb.de> abrufbar.

Все фразы в этой книге нейтральны по признаку пола.

Қариб ҳамаи гуфтушунидҳо хеле бад омода карда шудаанд. Ин китоб ба шумо гуфт, ки чӣ тавр ба гуфтушунидҳо ғолиб шавед. Аммо агар шумо бо ин саволҳо бодикқатона кор карда бошед, шумо ба шарикони худ гуфтушунидро бартараф хоҳед кард. Шитоб накун. Ин бартариин шумо аст.

Friedhelm Wachs



Ман

4



шарикони гуфтушуниди ман

18



арзиши иловашуда

32



қарор қабулқунанда

34



Стратегияи ниҳоии ман

37



ки шарики шарики ман аст

39



то санаи гуфтушунид

54

Ман



4




Ман мехоҳам бо ин гуфтушунид
муваффақ шавам?



Қадамтарин имконпазиртарин,
барои натиҷаҳои беҳтарин ба шумор
меравад?

5



Ин пул барои ман дар пул чӣ арзиш дорад?



Оё ман пулакӣ ё хароҷоти пайғирӣ доштам?

6



Кадам натиҷаи дуҷуми беҳтарин барои ман аст?



Кадам натиҷаҳо нодурустанд?

7



Чаро онҳо қабул намекунанд?



Кадом ҷузъи натиҷаҳои ман бояд ба даст оранд?




Кадом ҷузъҳои натиҷа барои ман муҳимтаранд?



Кадом ҷузъҳои натиҷа ман мехоҳам ноил шавам?




Кадом кадом зерсохторҳоро
метавонам тарк кунам?




Кадом муҳтавои шартҳо ва шартҳо
муҳимтаранд?

10




Кадом муҳтавои шартномавӣ ва
шартҳо барои ман муҳиманд?




Агар натиҷаҳои дилхоҳ ба даст
нарасанд, ман чӣ гуна алтернативаҳо
дорам?

11




**Чӣ тавр метавон ин алтернативаҳоро
беҳтар кард?**




**Бо дигар шарикони гуфтушунид кадом
гуна мушкилотро ҳал кардан мумкин
аст?**

12



**Мӯҳтавои гуфтушунид ба ман нав ё
илова кардан мумкин аст?**



**Дар бораи беҳтарин алтернативӣ чӣ
бояд кард, то ин ки он ба натиҷаҳои
ибтидоии комёбшудаи ман беҳтар ё
баробар аст?**

13




Кадом душвориҳои расмӣ бояд дар роҳ ба ҳалокат расанд?



Арзиши ин алтернативаи ман барои ман чист?

14



Оё ман пулакӣ ё нархро нигоҳ медорам?



Агар қанбаҳои молиявӣ қалб карда шаванд, ин миқдори баландтарини аз ҳама пасттарини ман аст?

15




Кадом шартҳо ва мӯҳтавои шартномавӣ ин рақамро иваз карда метавонанд ва пас аз он чӣ қадар калон аст?



Оё имконияти ба охир расидани гуфтушунид ба ҷои оғози беҳтар шурӯъ мешавад?



Кадом шартҳои шартномавӣ ман қабул намекунам?



Кадом асбобҳо барои ман қатъ кардани гуфтушунидро осон мегардонанд?


шарикони гуфтушуниди ман



18



Ҳамсараш дар бораи ин гуфтушунид чӣ
натиҷа дорад?



Барои шарики шарикии худ чӣ
манфиат аст?

19




Муколама барои шарики боэътимоди ман чӣ арзишманд аст?




Мушоҳида ва натиҷа барои тарафи дигар чӣ гуна муҳим аст?

20



Кадом компонентҳо барои шарикони гуфтушуниди натиҷаҳои беҳтарин имконпазиранд?




Натиҷаи дуҷуми беҳтарин барои шарикони гуфтушунид кадом аст?

21



Кадом натицаи он ба ӯ маъқул нест?



Чаро ин натица ба ӯ беэтибор аст?



Кадом қузъҳо барои ӯ муҳимтаранд?



Кадом қузъҳои натица ӯ бояд ба даст оранд?



Кадам компонентҳои натиља вай ба
ноил шудан меҳост?




Кадам қанбаҳо вайро бе ягон кор
карда метавонанд?




Кадам шартҳои шартномавӣ ва
мӯҳтаво барои ӯ муҳимтаранд?




Кадам шартҳои шартномавӣ ва
мӯҳтаво барои ӯ муҳимтаранд?




**Дигар тарафе, ки бо ман гуфтушунид
чӣ гуна аст?**




**Кадом се беҳтарин имконияти
шарикони гуфтушунидро ба даст
овардан мумкин аст, агар натиҷаи
дилхоҳашро иҷро накунад?**




**Чӣ тавр ӯ ин алтернативаҳоро беҳтар
карда метавонад?**



**Оё натиҷаҳои беҳтар бо шарикони
дигари гуфтушунид имконпазир аст?**




Оё шарикӣ шарикони худ ман
мехостам, ки ҷуфти навро илова ё
илова кунад ё ки онҳо кадомҳоянд?




Дар бораи беҳтарин алтернативӣ
чӣ гуна бояд бошад, то он беҳтар
ё ба натиҷаи натиҷаҳои ибтидоӣ
бармеояд?



Чӣ тавр ӯ дар роҳ монеаҳоеро
бартараф карда метавонад?



Кадам шароити дилхоҳ ба таври
иловагӣ алтернативаи беҳтарин таъсир
расонида метавонад?




Кадом арзишҳо ва манфиатҳо бояд ба он дохил карда шаванд?




Агар масъалаҳои молиявӣ ҷалб шаванд, ки он метавонад аз ҳама баландтарин ва ҳадди аққал онро қабул кунад?


30



Кадом шартҳо ва шартҳои шартнома ин рақамро иваз карда метавонанд ва пас аз он чӣ қадар калон аст?



Оё хавфе дорад, ки аз байн бурдани гуфтушунидҳо беҳтар аст?




Ҷанбаҳои, ки ўро барои шикастани гуфтушунидҳо осон мегардонанд, кадомҳоянд?

31

арзиши иловашуда



32



Агар шумо хоҳед, ки арзиши гуфтушунидро ҳисоб кунед:

- Тайёри чӣ қадар вақт мегирад?
- Протокол чанд вақт мегирад?
- Миқдори соатаи онҳое, ки дар канори мо иштирок мекунанд, кадом аст?
- Кадом харољоти дигар (презентатсия, сафар, нӯқуқшиносон) бояд баррасӣ карда шаванд?

33

қарор қабулкунанда




34



Чй гуна озодии интихоб ва ваколатнома дар ҳақиқат шарикони гуфтушунид аст?



Оё ман ҳамаи қарордиҳандагонро медонам?




Оё маҳдудияти гуфтушунидҳо аз тарафи парламент (Шӯрои нозирон, Шӯрои нозирон, дигарон) муайян карда шудааст?

35



Дар ин гуфтушунид 30 талаботи пурраи
ман чӣ гуна аст?




Дар натиҷаи ин тайёри, пешниҳодоти
аввалини ман чӣ гуна аст?



36

Стратегияи НИҶОИИ МАН



37



Пешниҳоди охирини ман чист?



Дар кадом соҳа манфиати шарикони гуфтушуниди манфӣ бо манфиатҳои ман бо ҳам алоқамандӣ доранд?




Ман чиро дар назар дорам, ки бо он метавонам ба шарикони музокироти худ миннатдорам, ки натиҷаҳои беҳтарин, дар хотир доштан, арзишманд ва арзишманд?

ки шарикони шарикони ман аст





Оё ман бо як шахс ё ширкат ширкат
варзидаам?



Кадом шахсони дигар ба натиҷаҳои
музокирати ғайр аз шарикони худ дар
бори гуфтушунид таъсир мегузоранд?

40



Чӣ тавр шарикони боэътимоди ман кор
мекунад?



Оё дар гузашта дар робита бо
шарикони худ дар ягон робита вучуд
дошт?

41



Оё ман ягон вақт кӯшиш мекардам, ки бо ӯ гуфтушунид кунам?



Пас аз он ки шарикони гуфтушунид чӣ гуна рафтор мекарданд?

42




Сохтори дохилии дохилӣ ва сохтори қарорие, ки аз ҷониби шарикони гуфтушунид ба вучуд омадааст, чӣ гуна аст?




Пас аз он ки шарикони гуфтушунид чӣ гуна рафтор мекарданд?

43



Кадом ҳадафҳои умумии тиҷоратиро
шарикони бахши хусусии ман меҷӯям ба
даст оранд?




Кадом мақсадҳои мушаххаси ӯ ба
таври ошкоро муайян карда шудаанд?

44




Чӣ тавр ӯ ба ин мақсадҳо ноил шудан
меҷӯяд?




Кадом потенциал ба шарикони
гуфтушунид ҳавасманд аст?

45



Дар кадом мавзӯ шарикони музокироти ман махсусан манфиатовар аст?




Ман ба шарикони гуфтушуниди ман чӣ гуна манфиат дода метавонам?

46




Чӣ гуна ин манфиат бояд ба назар гирад, ки он ба шарикони гуфтушунид арзон аст?



Чӣ гуна ва ба кӣ бояд ин манфиатҳоро ҳамчун мукофот сарф кунам?

47




Кадам забони махсусро ман бояд истифода барем, то ки бо шарикони музокироти худ пайваст шавем?




Кадам калимаҳои асосӣ муҳиманд?

48



Кадам рафтор ва стратегияи сӯҳбат метавонад рад кардани душворӣ?




Ҳақиқати шарикӣ ҳамоҳангшудаи ман чист?

49




Таърихи ширкати ё оилааш чист?



Дар панҷ соли охир чорабиниҳои муҳимтарин чӣ буд?

50



Қадам вобастагӣ вуҷуд дорад? (Ба бонкҳо, ширкатҳо, ташкилотҳо, шахсон)



Қадам потенциали молиявӣ вуҷуд дорад?

51



Ташкилот чӣ гуна сохтор дорад?



Қадам тасвири шарикони музокироти ман меҳаҷам эҷод кунам?

52



Қадам намуди алоқаи PR дар он амал мекунад?



Оё идоракунии бренд вуҷуд дорад?



Дар қадам муҳити шарикони музокироти мо таъсис ёфтааст?

53

ТО санаи гуфтушунид




54



Бинои сохтмон ва сохтмон, ки дар
кадом гуфтушунид сурат мегирад?



Дар кадом макон мусоҳиба рӯй
медиҳад?



Оё чойи нишаст вучуд дорад?

55



Мо ё ҳамкорони музокироти мо чӣ
гуна ба даст меоянд?



Чӣ тавр ман фишори вақтро пешгирӣ
мекунам?



Агар гуфтушунид хеле дарозтар
шавад, дар куҷо мемонам?

56



Оё ман либосамро бо ман дорам?



Оё ман розигии дигар дорам ва ман чӣ
гуна онро паси сар мекунам?




Чӣ тавр ман то санаи гуфтушунид розӣ
ҳастам?

57

**Пеш аз оғози гуфтушунид шумо кадом
саволхоро доред?**

Ба ин савол ҷавоб диҳед.

**Ва ҳоло: муваффақияти бисёр дар
гуфтушунидҳои шумо.**

A portrait of Friedhelm Wachs, a middle-aged man with thinning grey hair, wearing glasses and a dark suit jacket over a white collared shirt. He is looking directly at the camera with a slight smile. The background is dark and out of focus.

Friedhelm Wachs яке аз экспертҳои пешсадаи
ҷаҳонӣ, шарикони LaxWachsSebenius ва
президенти Иттиҳоди Аврупо оид ба робитаҳои
аврупой мебошад. Ӯ дар давраҳои ҷанги сард
ва Чин бо музокироти сиёсӣ оғоз кард. Имрӯз
вай ба ширкатҳои ҷаҳон, ҳукуматҳо ва ҳизбҳо
дар гуфтушунидҳои душвор маслиҳат медиҳад.
Муаллифи беҳтарин барои кори худ сершумори
байналхалқии зиёд гирифтааст.

ISBN: 978-3-7479-0140-3